

5.6.5 [07.00.09] ТАЪРИХНИГОРӢ, МАѢХАЗШИНОСӢ ВА  
РАВИШИ ТАДҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ

5.6.5 [07.00.09] ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

5.6.5 [07.00.09] HISTORIOGRAPHY, SOURCE STUDIES AND  
METHODS OF HISTORICAL RESEARCH

ТКБ 9т (09)

DOI:10.51844-2077-4990-2023-1-45-50

АҲАМИЯТИ ИЛМИИ  
ОСОРИ М. Р. ШУКУРОВ ДАР  
ТАЪРИХНИГОРИИ ҲАЁТИ  
ФАРҲАНГИИ ТОЧИКИСТОН

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ТРУДОВ М.Р. ШУКУРОВА В  
ИСТОРИОГРАФИИ КУЛЬТУРНОЙ  
ЖИЗНИ ТАДЖИКИСТАНА

SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF  
THE WORKS OF M. R. SHUKUROV IN  
THE HISTORIOGRAPHY OF CULTURAL  
LIFE OF TAJIKISTAN

Ганҷакова Матлуба Ганҷаковна, н.и.т., дотсенти  
кафедраи таърихи ҳалқи тоҷики ДДОТ ба номи  
Садриддин Айни (Тоҷикистон, Душанбе)

Ганджакова Матлуба Ганджаковна, к.и.н.,  
доцент кафедры истории таджикского народа  
ТГПУ им. С. Айни (Таджикистан, Душанбе)

Ganjakova Matluba Ganjakovna, candidate of  
historical sciences, docent of the history department of  
Tajik State Pedagogical Universities named after  
Sadriddin Ayni (Tajikistan, Dushanbe),  
E-mail: matluba.ganchaova @bk.ru

**Вожаҳои қалидӣ:** таърихнигорӣ, фарҳанг, муҳаққик, бойгонӣ, ҳуҷҷат, сарҷашма, таъриҳ,  
инқилоб, маҳви бесаводӣ, илм, адабиёт, санъат, матбуот, нашириёт, зиёӣ, даврабандӣ

Мақола ба баррасии аҳамияти осори илмии яке аз таърихнигорони тоҷик М.Р.Шукурӯв дар  
инъикоси ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон ихтиматисос ёфтааст. Қайд мешавад, ки дар  
таърихнигории миллӣ нақши М. Р. Шукурӯв оид ба омӯзиши ва таҳқиқи масоили фарҳангии  
Тоҷикистони шӯравӣ назаррас мебошад, зоро муҳаққик таъвассути заҳматҳои пайваставу  
тулонии хеш бо истифода аз маводи нодирӣ бойгонӣ, ҳуҷҷатҳо ва сарҷашмаҳои таъриҳӣ тамоми  
ҷанбаҳои маданияти ҷумҳуриро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба натиҷаи самарарабаҳӣ ноил  
гардидааст. Тазаккур меравад, ки дар осори муҳаққик раванди инқилоби фарҳангӣ ва галабаи он  
дар шароити Тоҷикистон, маҳви бесаводӣ, фаъолияти мактабҳои тиши нави шӯравӣ, илм,  
адабиёт, санъат, матбуот, нашириёт, тайёр намудани қадрҳои маҳаллӣ ва ташаккули зиёни  
маҳаллӣ таҷассум ёфтаанд. Муаллифи мақола аз баррасии масъалаи мазкур ба ҷунин натиҷа  
расидидааст, ки муҳимияти таҳқиқоти масоили фарҳангии М. Р. Шукурӯв дар даврабандии ҳаёти  
фарҳангӣ арзбӣ мегардад.

**Ключевые слова:** историография, культура, исследователь, архив, документ, источник,  
история, революция, ликвидация неграмотности, наука, литература, искусство, пресса,  
издательство, интеллигенция, периодичность

Статья посвящена изучению научного значения трудов М.Р.Шукуро́ва в  
историографии культурной жизни Таджикистана. Отмечается, что роль М. Р. Шукуро́ва в  
изучении и исследовании культурных проблем советского Таджикистана в отечественной  
историографии весьма значима т.к. им рассмотрены, все стороны культуры республики, с  
использованием редких архивных материалов, документов и исторических источников.  
Подчёркивается, что исследованием охвачены процесс культурной революции и ее победа в  
условиях Таджикистана, ликвидация неграмотности, деятельность новых школ советского типа,  
наука, литература, искусство, печать, издательское дело, подготовка местных кадров и  
формирование местных интеллектуалов воплощаются в исследовательской работе. Оценивается  
важность изучения вопросов культуры М. Р. Шукуро́вым в периодизации культурной жизни.

**Key words:** historiography, study, culture, researcher, material, archive, document, source, history,  
revolution, elimination of illiteracy, science, literature, art, press, publishing house, intelligence,  
periodicity, significance, position

The article underlines that M. R. Shukurov has a great role in the study and research of cultural  
problems of Soviet Tajikistan in country historiography. Because of his continuous and long efforts, the  
researcher was able to study all aspects of the republic's culture using rare archival materials, documents  
and historical sources, and achieved a fruitful result. The process of the cultural revolution and its victory

*in the conditions of Tajikistan, the elimination of illiteracy, the activity of new Soviet-type schools, science, literature, art, the press, publishing, the training of local personnel and the formation of local intellectuals are covered in the research works. The author recommends that the study of M.R. Shukurova's works in terms of periodization of cultural life will be useful.*

Дар таърихнигории мусоир омӯзиши таърихи фарҳанги Тоҷикистони шӯравӣ мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Зеро фарҳанг ҳастии миллат буда, маҳаки асосии пойдории давлатро ташкил медиҳад. Ибтидои асри XX баъди барқароршавии соҳти сотсиализм монанди дигар чумхуриҳои сабиқ иттифоқ дар ҳаёти фарҳангии ҳалқи тоҷик дигаргунҳои куллӣ ба амал омадаанд. Маҳз бо барқароршавии ҳокимияти шӯро ва ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон дар баробари дигар масъалаҳои рушди ҷомеа ба дигаргунҳои фарҳангии чумхурӣ таваҷҷӯҳи хосе зоҳир гардида буд. Азбаски барои дар амал татбиқ намудани нақшаҳои ҷомеаи сотсиализм ва тараққиёти вазъи иқтисодию иҷтимоӣ пеш аз ҳама саводноккунонии оммаи ҳалқ лозим буд, аз ин ҷиҳат бо суръати тез баҳри амалигардонии сиёсати фарҳангии чумхурӣ гардидаанд. Марбут ба самти мазкур дар таърихнигории ватанӣ корҳои зиёди илмӣ ба сомон расонида шудаанд, ки аз саводнакунонии оммаи меҳнаткашон дар солҳои аввали барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ маълумот медиҳанд.

Дар таърихнигории мусоирни Тоҷикистон масъалаҳои фарҳангии чумхурӣ мубрам ва талаботи рӯз буда, дар ин самт корҳои зиёди илию – таҳқиқотӣ ба анҷом расида бошад ҳам, аммо пажуҳишҳо идома доранд. Бояд қайд намуд, ки дар таҳқиқи масъалаҳои гуногунчанбаи фарҳангии чумхурӣ саҳми муҳаққиқон Б. Ф. Фафуров, М. И. Ирқаев, И. О. Обидов, А. Ким, Л. Н. Демидчик, М. Р. Шукуров, Р. М. Масов, Н. Х. Нурҷонов, Н. К. Убайдуллоев, А. Қодиров, Л. Н. Додхудоева, Б. Т. Қобилова, Қ. Расулов, А. И. Усмонов ва дигарон назаррас мебошад. Маҳз бо омӯзишу таҳқиқоти олимон ба масъалаҳои гуногуни фарҳангии Тоҷикистони шӯравӣ равшанӣ гузошта шуд.

Дар омӯзишу тадқиқи таърихи фарҳангии Тоҷикистони шӯравӣ саҳми Шукуров Мақсад Раҳматуллоевич хеле бузург аст. Ҳодими шоистаи илми Тоҷикистон, доктори илмҳои таъриҳ, профессор Шукуров Мақсад Раҳматуллоевич олимест, ки тамоми ҳаёту фаъолияти илмии худро ба таҳқиқи таърихи маданияти даврони шӯравии Тоҷикистон сарф намудааст. Ҳусусияти хоси тафовутпазир ва афзалиятнокии фаъолияти илмиву амалии олим дар он ифода мейбад, ки мазкур иштирокии фаъоли таҳаввулоти маданий дар чумхурӣ маҳсуб мейбад.

Дар таҳқиқоти олим масъалаи инқилоби маданий, таҳаввулоти ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик ва тамоми марҳилаҳои даврони шӯравӣ дақиқ дар шакли мачмӯй ба риштai таҳлил қашида шудааст. Қимати илмии осори М. Р. Шукуров дар таърихнigории ватанӣ баланд буда, таҳқиқоти муҳаққиқ ба масъалаҳои фарҳангии чумхурӣ баҳшида шуда, бо истифода аз маводи фаровони бойгонӣ таълиф ёфтаанд.

Е.С. Шагалов навиштааст, ки тадқиқоти ҷанబавии М. Р. Шукуров аз дигар таҳқиқоти фарогири масоили ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон, ки пеш аз ў ба анҷом расонида шудаанд, дар он тафовут дорад, ки фарҳангӣ маънавии Тоҷикистон дар доираи марҳалаи васеи таъриҳӣ таҳқиқ гардидааст. Аз рӯи қайди муаллиф дар таҳқиқоти М. Р. Шукуров пайдарҳамии таъриҳӣ, раванди инқилоби маданий ва усуљҳои мушахҳаси тадриҷӣ барҳам додани ақибмондагии фарҳангӣ инъикос ёфтааст [5].

Ҷустуҷӯ ва таҳқиқи пайвастаи муҳаққиқ боиси интишор гардидани асар таҳти унвони “Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик” гардид [10, с. 181]. Мӯҳтавои асар ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷикро дар давраи аввали инқилоб, яъне то таъсисёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон фаро мегирад. Асари мазкур дар асоси истифодаи сарҷашмаҳои таъриҳӣ, бойгонӣ, солнома, маълумотнома ва ҳуҷҷатҳо таълиф гардида, дар он ҷараёни тавлиди маданияти сотсиалистии тоҷик инъикос ёфтааст. Муҳиммияти тадқиқот дар он маълум мегардад, ки муаллиф роҳи таърихии инқишифи маданияти сотсиалистии ҳалқи тоҷикро дар давраи ташаккул ба ду марҳила ҷудо намудааст, ки чунин усул аз ҷиҳати сабқати замон ва муаммогузорӣ дорои ҳусусиятҳои хос буд. Аз нуқтаи назари муҳаққиқ, марҳилаи аввал солҳои 1917-1924 ва дуввум солҳои 1924-1929 -ро дар бар мегирад.

Масъалаи даврабандии таърихи фарҳангии чумхурӣ дар тадқиқоти М.Р. Шукуров дақиқ ва асоснок дарҷ гардидааст. Дар монографияи “Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик” таърихи фарҳангии чумхурӣ ба ду ва дар “Таърихи ҳаёти маданияи Тоҷикистони шӯравӣ (1917-1941)” ба се давра ҷудо намудааст. Аз ин ҷиҳат ба ҳулосае омадан лозим аст, ки муҳаққиқ давраи сеюмро дар монографияи дигараш бо унвони “Таърихи ҳаёти фарҳангии Тоҷикистони шӯравӣ (1917-1941)” илова намудааст.

Академик Р. М. Масов дар хусуси хизматҳои арзанда ва таҳқиқоти воқеан комили илмии М. Р. Шукуров иброз медорад, ки ў таърихи маҳви ақибмондагии фарҳангии ҳалқи тоҷик ва рушди маданияти сотсиалистиро аз соли 1917 то 1941 мушаххас даврабандӣ намуда, ба се марҳала ҷудо кардааст, ки навгонӣ дар даврабандии таърихнигории фарҳангӣ то давраи ҷангии Тоҷикистони шӯравӣ маҳсуб меёбад [2,с.200].

Аз рӯи қайди муҳаққиқ давраи аввал солҳои 1917-1924 аст, зеро даврони мазкур замони парокандагии ҳалқи тоҷикро дар иртибот бо воқеаҳои сиёсии инқилобӣ ва мавҷуд набудани давлатдории алоҳидаи тоҷикон дар бар мегирад. Илова бар ин, таъсири пантуркизм ва милитаризм ба маданияти ҳалқи тоҷик ба назар мерасид. Зеро, аксари тоҷикон, қайд менамояд муаллиф дар ҳайати ҶМШС Туркистон, аморати Бухоро ва сипас Ҷумҳурии Шӯравии Бухоро ҳаёт ба сар мебурданд [11,с.491].

Давраи дуюм солҳои 1924-1929 – ро дар бар мегирад, ки боиси ташкилёбии нахустин давлатдории тоҷикон, яъне ҶМШС Тоҷикистон гардида. Муҳаққиқ давраи мазкуро ба ибтидои фаъолияти нақшавӣ барои маҳви нобаробарии фарҳангӣ нисбат дода, таъсиси аввалин созмонҳои фарҳангии сотсиалистӣ, ба мисли мактаб, матбуот, нашриёт ва тайёр намудани қадрҳои миллиро дар ҳудуди Бухори Шарқӣ мавриди омузиш қарор мегирад [11,с.491]. Муҳаққиқ самтҳои ҳаёти фарҳангиро ба қалам қашида, шарҳ медиҳад, ки тавассути сиёсати ленинӣ ва ҳизби Коммунистӣ ҳалқи тоҷик аз сиёсати туркпарастон начот ёфта, аксари он дар як қаламрав муттаҳид гардидаанд [3,с.18]. Ҳулосаи муҳаққиқ дар он ифода меёбад, ки маданияти сотсиалистии тоҷик бо шарофати ҳизби Коммунистӣ ва ҳукумати Шӯравӣ, инчунин ёрии моддии маънавии ҳалқи рус ташаккул ёфтааст. Маҳз бо ёрии онҳо соҳтмони мактабу маориф, равнаки илму фарҳанг, бунёдгузории муассисаҳои маданияи равшаннамоӣ ва тарбияи қадрҳои баландиҳтиносси маҳалӣ, пеш аз ҳама дар Тоҷикистони Шимолӣ ташаккул ёфтааст.

М. Р. Шукуров таҳқиқи раванди ҷараёнёбии маданияту маорifi тоҷикро аз мактабҳои маҳви бесаводӣ сар карда то, фаъолияти мактабҳои таълими умумӣ, курсҳои кӯтоҳмуддати қасбомӯзӣ, омузишгоҳҳои педагогӣ, донишкадаҳои олий ва академияи илмҳо равшану возех мавриди омузиш қарор дода, тадқиқ намудааст. Инчунин нақши зиёйёни маҳалӣ дар ташаккул ва рушди босуръати маданияти ҳалқи тоҷик инъикос ёфтааст. Зеро, дар саҳифаҳои асари муҳаққиқ, аз ташаккули зиёйёни илмию техникӣ ва тарбияи қадрҳои педагогӣ, фаъолияти муассисаҳои илмию донишгоҳҳои олий ва иттифоқҳои эҷодӣ тавассути далелҳои амиқу муҳаққиқ оварда шудаанд [11,с.491].

Давраи сеюм солҳои 1929-1941 – ро фаро гирифта, ба ғалабаи инқилobi маданиӣ, баланд гардидани сатҳи фарҳангии меҳнаткашон ва маҳви нобаробарии маданиӣ хос аст [11,с.491]. Дар таърихнигории муосири тоҷик пажӯҳиш ва таҳлили осори М. Р. Шукуров роҷеъ ба комёбиҳои арсаи тамаддуни ҳалқҳои шӯравӣ ва даврабандӣ бо мисолҳои равшану саҳҳе нишон дода шуда, саҳми он дар бунёди ҷомеаи сотсиалистӣ, таҳлил ва муқоисаи муваффақиятҳо дар марҳилаи соҳтмони маданиӣ ва татбиқи он дар амал мавқеи қасбиятро пайдо намудааст. Ҳамин тавр, вакте сухан аз ҳаёти фарҳангии Тоҷикистони шӯравӣ ва даврабандии он меравад, воқеан дар масоили мазкур осори таҳқиқотии М.Р.Шукуров нақши қалидиро иҷро менамоянд.

Гарчанде таҳқиқоти бешумор ва асарҳои бунёдиву дастҷамъона оид ба фарҳангӣ Тоҷикистони шӯравӣ таълиф ёфта, муваффақият ва мушкилоти инқилobi фарҳангиро инъикос намуда бошанд ҳам, аммо осори илмии М.Р.Шукуров мавқеи аввалиндараҷаро қасб менамоянд. Аз тарафи дигар, қимати илмии осори М.Р.Шукуров дар он ифода меёбанд, ки ҳуди муаллиф иштирокӣ ва ташабbusкори бевоситаи таҳаввулоти ҳаёти фарҳангӣ мебошад. Бо чунин мазмун, аз рӯи қайди И.С. Брагинский бояд тазаккур дод, ки М.Р.Шукуров вакте қадам ба арсаи илми таърих ниҳод, диққати ўро сараввал инқилobi мадании Тоҷикистон ба ҳуд ҷалб намуд, ки ин тасодуфӣ набуд. Зеро ҳуди М.Р. Шукуров яке аз ташабbusкорони инқилobi мадании ҷумҳурий ва шоҳиди бевоситаи ҳамаи он таҳаввулотҳо буд, ки дар ҷумҳурий амалӣ гардид [1,с.3-4].

Тадқиқоти муҳаққиқ хусусияти манбавӣ дорад, зеро муаллиф аз манбаҳои фаровони боэътиими хуччатҳо аз бойгониҳои Москваю Ленинград, Тошканду Самарқанд, Душанбею Ленинобод (имрӯза Суғд) истифода намуда, масъаларо мавриди пажӯҳиш қарор додааст. Муаллиф бо истифода аз манбаҳои арзишманд марҳила ба марҳила фарҳангӣ тоҷиконро аз замони ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Русия подшоҳӣ то барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ таҳқиқ намуда, натиҷаи дилҳоҳ ба даст овардааст. Дар тақвияти чунин заҳматҳои муҳаққиқ И.С.Брагинский нигоштааст, ки воқеан яке аз аввалин муаррихоне, ки даст ба нигориши таърихи инқилobi фарҳангии тоҷик задааст, ин Шукуров М.Р. мебошад [1,с.4].

Вақте сухан дар бораи осори муҳаққиқ меравад, аз асари ў “Инқилоби маданий дар Тоҷикистон” [6,с.340] ёдовар мешавем, ки аввалин тадқиқот дар таърихнигории ватани Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки ба инкишофи маданияти халқи тоҷик дар давраи шӯравӣ баҳшида шудааст. Дар асар маротибаи аввал маводи фаровони бойгонӣ мавриди истифода қарор гирифтаст. Муаллиф дар бобҳои асар оид ба масъалаҳои муҳими маорифи халқ, баҳусус ташкил ва тараққии мактабҳои шуравӣ, дар амал татбиқ гардидани таълимии умумии ҳатмӣ, маҳви бесаводӣ, соҳтмони мактабҳои типи нав, тайёр намудани зиёёни тоҷик, инкишофи шабакаи муассисаҳои маданият ва маърифат, таъсис ва инкишофи нашриёти миллӣ, матбуоти даврӣ, тавлиди инкишофи илм, санъат ва адабиёти шӯравии тоҷик маълумоти дақиқу илмӣ додааст [6, с. 4]. Муаллиф тавассути мисолҳои саҳеху дақиқ муваффақ гардidaаст, ки ҷараёни ташаккули типи нави мактаб, фаъолияти созмонҳои ҳизбию комсомолии чумхуриро таҳқиқ намояд. Инчунин дар асар баробари муваффақиятҳо, як қатор душворӣ ва нуқсоне, ки ба пешрафти маориф, илм, санъат, адабиёт ва матбуот монеа эҷод менамуданд, номбар шудааст. Зоро муборизаи синғӣ баҳри дар амал татбиқ гардидани ҷорабинҳои аввалини Ҳокимияти Шуравӣ идома мейёфт.

Натиҷаи заҳматҳои пайваставу тӯлонии М.Р.Шукуров боиси афзун гардидани таъодди осори илми олим мегардиданд. И.С.Брагинский роҷеъ ба таълифоти профессор М. Р. Шукуров қайд намудааст, ки дар маҷмуъ шумораи умумии таълифоти олим қарib ба 200 номгӯй мерасад [1, с.3].

Қӯшишҳои пайвастаи илмомӯзии муаррих ва нишондиҳандай муҳими заҳматталаби ў соли 1967 боиси дифоъ гардидани рисолаи докторӣ дар мавзӯи «Аз байн бурдани нобаробарии маданий ва рушди маданияти сотсиалистӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1917-1941)» гардид [8,с. 92].

Соли 1970 асари нисбатан қалонҳаҷм ва мукаммали ў таҳти унвони “Таърихи ҳаёти маданияи Тоҷикистони Шуравӣ (1917-1941)” [11, с. 494] интишор гардид. Аз мундариҷаи асар маълум мегардад, ки вазъи фарҳангии давраи нисбатан ҳассоси таърихӣ, аз замонҳои ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия то соли 1941 мавриди таҳқиқоти мукаммали илмӣ қарор гирифтаст. Муаллиф тавонистааст, ки бо далелҳои қотеъ ҳусусиятҳои хоси маданияи халқи тоҷикро пеш аз инқилоб ва барҳам додани ақибмонии иқтисодиву фарҳангии чумхурӣ дар марҳилаи аввали соҳтмони сотсиализм таҳқиқ намояд.

Академик З. Ш. Раҷабов дар пешгуфтори китоби мазкур овардааст, муҳтавои асари мазкур масъалаҳои маҳви нобаробарии маданий ва тараққиёти фарҳангии сотсиалистии Тоҷикистонро фаро мегирад, ки дар гузашта яке аз қишварҳои ақибмонда буд. Инчунин тазаккур додааст, ки фарқияти асари мазкур аз дигар таҳқиқотҳо дар он аст, ки масъалаҳои соҳтмони фарҳангии Тоҷикистон дар шакли маҷмуъ таҳқиқ гардidaаст [11,с.5-6]. Асар бо истифода аз маводи фаровони мушахҳас тавассути идеологияи марксизм-ленинизм самтҳои муҳталифи раванди инқилоби фарҳангии Тоҷикистонро аз ғалабаи Инқилоби Октябр то оғози Ҷонги Бузурги ватаний фаро мегирад. Муаллиф сарчашма ва ҳучҷатҳоро таҳлил намуда, ба ҳулосае омадааст, ки то оғози ҷонг раванди маданикунонии Тоҷикистон ба сатҳи ҷумҳуриҳои умумии тифоқӣ расида буд [11,с.6]. Қиммати илми асар дар он ифода мейёбад, ки он қонуниятиҳои умумӣ ва ҳусусиятҳои ҷудогонаи ҷараёни ташаккули маданияти сотсиалистии халқи тоҷик ба инобат гирифта шуда, муайян гардidaаст.

Солҳои 70-80-уми асари XX профессор М.Р.Шукуров як қатор рисолаи бунёдии илмиро ба мисли «Ҳаёти маданияи Тоҷикистон дар солҳои Ҷонги Бузурги ватаний» [14,с.160], «Ҳаёти маданияи Тоҷикистон дар давраи сотсиализми мутараққӣ», [12,с.240] нашри пурра ва такмилёftai «Иттифоқҳои қасабаи Тоҷикистони Шуравӣ»[7,с.19] ва гайра таълиф намудааст, ки дар таърихнигории фарҳангии Тоҷикистони Шуравӣ намунаи баланди таҳқиқоти таърихӣ ба ҳисоб мераванд. Муаллифи ин асарҳо муҳимтарин масъалҳои мубрами маданияти халқи тоҷикро тадқиқ карда, оид ба барҳе аз ҷонбаҳои норавшан назари ҳудро иброз намудааст.

Оид ба рӯзмаррагии асари муаллиф “Ҳаёти маданияи Тоҷикистон дар солҳои Ҷонги Бузурги Ватаний (1941-1945)” ибрози ақида намудан лозим аст, ки масоили рушду тақомули маданияти сотсиалистии ҷумҳуриро дар солҳои ҷонг фаро мегирад [14,с.3-4]. Роҷеъ ба муҳимиyaти асари мазкур И.С.Брагинский дар пешгуфтор изҳори андеша намудааст, ки муаллиф масъалаҳои фарҳангии солҳои мудҳиши ҷонг, баҳусус дар рӯҳияи ватандӯстӣ фаъолияти эҷодии дастаҷамъонаи созмону муассисаҳо ва гурӯҳҳои фарҳангӣ, васоити аҳбори омма, илм, маориф, адабиёт ва санъати ҷумҳуриро мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додааст. Бо далелҳои мушахҳас собит намудааст, ки ба тамоми мушкилоти замони ҷонг нигоҳ накарда, кулли самтҳои ҳаёти фарҳангии маънавӣ дар ақибгоҳ муттаҳид гардида, саҳми ҳудро дар ғалаба бар зидди фашизм гузоштаанд. Ҳамзамон намояндагони аҳли илму фарҳангии Тоҷикистон дар қатори ҳазорҳо

чанговар ба фронт сафарбар гардидаанд [14,с.3-4]. Муҳакқиқ дар назди худ максад гузоштааст, ки маҳз таҷрибаи садоқатмандонаи ҳунармандони тоҷикро дар солҳои мудҳиши чанг ба таҳлилу таҳқиқ кашад, ки сабаки бузурги таърихӣ барои наслҳои оянда маҳсуб меёбад ва ба он ноил гардидааст. Муаллиф сабит намуд, ки дар ғолибияти нерӯи шӯравӣ бар зидди фашизм, дар баробари намояндагони дигар қасбу кор саҳми ҳунармандону ахли фарҳанги чумхурӣ назаррас мебошад.

Ҳамин тавр, нақши М. Р. Шукуров дар таҳқиқи таърихи ҳаёти фарҳангии Тоҷикистони Шуравӣ арзишманд буда, осори илмии ў «Очеркҳои таърихи ташаккулёбии маданияти сотсиалистии Тоҷикистон» [10], «Таърихи ҳаёти мадани Тоҷикистони Шуравӣ (солҳои 1917-1941)» [11], «Ҳаёти мадани Тоҷикистон дар солҳои Ҷонги Бузурги ватанӣ»[14] «Пешрафти мадани Тоҷикистони Шуравӣ ва тасвири он дар адабиёти ҳориҷӣ»[15], «Ҳаёти мадани Тоҷикистон дар давраи сотсиализми мутараққӣ» [12] дар таърихнигории ватанӣ роҷеъ ба ҳаёти фарҳангии чумхурӣ мавқеи муҳимро қасб намудааст.

Хуллас, таърихи фарҳанги сотсиалистии Тоҷикистони шуравӣ, равандҳои муҳталифи он, марҳилаҳои инкишоф, дастовардҳои соҳаи фарҳангии чумхурӣ дақиқкорона дар осори муҳакқиқ дар доираҳои илмӣ таҳлилу таҳқиқ гардидааст. Аз ин ҷиҳат, осори муҳакқиқ нуғуз пайдо намуда, дар омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои фарҳангии таърихнигории Тоҷикистон мавқеи аввалиндарачаро қасб менамояд. Дар маҷмӯъ саҳми М.Р.Шукуров дар омӯзиш ва таҳқиқи ҳаёти фарҳангии Тоҷикистони шуравӣ назаррас буда, инъикоси он дар доираи як мақола ғайриимкон буда, тадқиқоти мукаммали алоҳидаи илмиро талаб менамояд. Таърихнигоронро зарур аст, ки осори илми М.Р.Шукуровро вобаста ба пешрафти илмҳои таърих дар замони мусоир омӯхта, арзиши онҳоро ҷиҳати инъикоси воқеъаҳои таърихии Тоҷикистони шуравӣ арҷгузорӣ назаррас.

#### ПАЙНАВИШТ:

1. Брагинский, И.С.Соҳибдили равшанзамир: Олимӣ мӯ/ И.С.Брагинский, Ҳ.Дустов // Маориф ва маданият. 1980.-15 май.
2. Масов, Р. М.Историография Советского Таджикистана (1917-1975)/ Р.М.Масов.–Душанбе: Дониш, 1978. – 200 с.
3. Қодиров, А.Мақсуд Раҳматуллоевич Шукуров/А.Қодиров,Ш.Ҷалилов.–Душанбе,1970. – 34 с.
4. Ҷалилов, Ҳ.Сазовори қадршиносист/ Ҳ. Ҷалилов, Ш. Дустов // Газетаи муаллимон.-1967.- С.3.
5. Шагалов, Е.С. Актуальная тема. Проблемы культурного строительства в Таджикистане в исследованиях М. Р. Шукурова/Е.С.Шагалова// Коммунист Таджикистана.- 1976.- 22 марта.
6. Шукуров, М. Р. Революцияи маданий дар Тоҷикистон/ М. Р. Шукуров. - Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1957. – 340 с.
7. Шукуров, М. Р. Профсоюзы Советского Таджикистана/ М. Р. Шукуров.-Москва, Профиздат, 1964. – 19 с.
8. Шукуров, М.Р. Ликвидация культурного неравенства и развитие социалистической культуры Таджикистана (1917 - 1941гг.): автореф. дисс. д-ра. ист.наук: 07.00.02. / Шукуров Максуд Раҳматуллаевич.- М., 1966.- 92 с.
9. Шукуров, М.Р. Ликвидация культурного неравенства и развитие социалистической культуры Таджикистана (1924-1941). Монография / М. Р. Шукуров. – Москва, 1966.- 92 с.
- 10.Шукуров, М.Р. Очерки таърихии ташаккули маданияти социалистии тоҷик (1917-1929 гг.)/М. Р. Шукуров. - Душанбе: Ирфон, 1969. - 181 с.
- 11.Шукуров, М. Р. История культурной жизни Советского Таджикистана (1917-1941 гг.). Ч.1./ М. Р. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 494 с.
- 12.Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в период развитого социализма. Монография / М. Р. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 240 с.
- 13.Шукуров, М.Р. История культурной жизни Советского Таджикистана/ М. Р. Шукуров. - Душанбе: Ирфон, 1980. – 240 с.
- 14.Шукуров, М.Р. Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.)/ М. Р. Шукуров. Душанбе: Ирфон, 1985. - 160 с.
15. Шукуров, М.Р. Культурный прогресс в Советском Таджикистане и его интерпретации в зарубежной литературе/М. Р. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 112 с.

#### REFERENCES:

1. Braginsky I. S., Dustov H. An enlightened scholar: our scientist // Maorif va Madaniyat. - 1980, 15 may.

2. Masov R.M. Historiography of the Soviet Tajikistan. (1917-1975). Monograph / R.M. Masov. – Dushanbe: Donish, 1978. – 200 p.
3. Kodirov A., Jalilov Sh. Maksud Rahmatullovich Shukurov /A. Kodirov., Sh. Jalilov. – Dushanbe, 1970. – 34 p.
4. Jalilov H., Dustov Sh. Worthy of respect / H. Jalilov, Sh.Dustov // Gazetai Muallimon. – 1967. – P.3.
5. Shagalov E.S. Problems of Relevant topic. The cultural construction in Tajikistan in the research of M.R. Shukurov // Kommunist Tajikistana. – 1976, March 22.
6. Shukurov M.R. Cultural revolution in Tajikistan. Monograph / M.R. Shukurov. Stalinabad: Nashrdavtojik, 1957. – 340 p.
7. Shukurov M.R. Trade Unions of the Soviet Tajikistan. / Monograph / M.R. Shukurov. Profizdat, 1964. – 19 p.
8. Shukurov M.R. Elimination of cultural inequality and the development of socialist culture of Tajikistan (1917-1941 y.), Abstract of the thesis. diss. Dr. hist. se: 07.00.02. / Maksud Rahmatullovich Shukurov. – M., 1966. – 92 p.
9. Shukurov M.R. The elimination of cultural inequality and the development of the socialist culture of Tajikistan (1924-1941 y) Monograph / M.R. Shukurov. - Moscow, 1966. – 92 p.
10. Shukurov M.R. The historically sketch on the development of Tajik socialist culture (1917-1929 y.) Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1969. – 181 p.
11. Shukurov M.R. The history of the cultural life of the Soviet Tajikistan (1917-1941 y.). Part 1. Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1970. – 494 p.
12. Shukurov M.R. Cultural life of Tajikistan in the period of developed socialism Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1980. – 240 p.
13. Shukurov M.R. History of the cultural life of the Soviet Tajikistan. Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1980. – 240 p.
14. Shukurov M.R. Cultural life of Tajikistan during the Great Patriotic War (1941-1945 y.) Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1985. – 160 p.
15. Shukurov M.R. Cultural Progress in the Soviet Tajikistan and its interpretation in Foreign Literature/ Monograph / M.R. Shukurov. – Dushanbe: Irfon, 1985. – 112 p.